

Фарҳанги тоҷикӣ-русӣ (Дастур барои истифода)

Ношир: Ҳайати тадорукот Санаи интишор: 29 Декабр, 2017 - 23:08

[1]

Фарҳанги тоҷикӣ-русӣ ба дӯстдорон ва посдорони забонӣ тоҷикӣ дар сомонаи Кумитаи забон ва истилоҳот ба наздикӣ дастрас мешавад. Айни замон гунаи электрони фарҳанг дар ҳоли коркард мебошад. Шумо метавонед аз гунаи санҷишӣ истифода баред. Фарҳанг зиёда аз 10 имкони ҷустуҷӯиро дар бар мегирад, ки метавонед ҳам дар қисмати тоҷикӣ ва ҳам дар қисмати русӣ интиҳоб карда, барои ҷустуҷӯи тарҷумаҳо татбиқ намоед. Масалан, агар шумо хоҳед, ки дар қисмати русии фарҳанг калимаи "связь"-ро ҷустуҷӯ намоед, калимаи "связь"-ро танҳо ба қисмати русӣ ворид карда, имкони "Дар бар мегирад"-ро интиҳоб намоед, ва тугмаи "Ҷустуҷӯ"-ро зер кунед.

Ба воситаи Фарҳанги тоҷикӣ-русӣ дар сомонаи Кумитаи забон ва истилоҳот Шумо метавонед барои ҷустуҷӯи калимаҳои тоҷикӣ ва тарҷумаҳои русиашон аз имконоти ҷустуҷӯии ҳаматарафа истифода баред.

Баҳодиҳии муҳтаво: 5

Баҳои миёна: 5 (1 овоз)

Категория:

- [Фарҳангҳо](#) [2]

Манбаъ: <https://kumitaizabon.tj/tg/content/farkhangi-tochiki-rusi-dastur-baroi-istifoda>

Пайвандҳо

[1] <https://kumitaizabon.tj/sites/default/files/field/image/TG-RU.png> [2] <https://kumitaizabon.tj/tg/category/%D1%84%D0%B0%D1%80%D2%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D2%B3%D0%BE>